

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

6-2024

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

| | |
|---|-----|
| R.A.Axrorova | |
| «Yosh» tushunchasining lingvistik talqini | 317 |
| G.M.Xoшимов | |
| Некоторые константы грамматики, касающиеся структурных особенностей гипотаксемы с адвербальным компонентом темпоральности..... | 322 |
| N.Z.Abduraxmonova, O.O.Yulbarsov, G'.G'.Abduvaxarov | |
| Neologizm – kompyuter lingvistikasida tahlil birligi sifatida | 329 |
| M.Sharipova | |
| Ingliz tilida onomatopeik so'zlarning fonosemantik tahlili | 334 |
| A.O'.Abdullayev | |
| Ramzlarda shakl va mazmun munosabatlari..... | 337 |
| O'.A.Xudoynazarova | |
| Islom ta'lomi asosida shakllangan diniy barqaror birikmalar | 344 |
| F.R.Turg'unova | |
| Grammatik kompressiya orqali yangiliklar sarlavhalarini optimallashtirish. Strategiyalarni o'rganish va auditoriyani jalb qilish | 349 |
| M.A.Abduvaxobova | |
| Fransuz va o'zbek tillaridagi "Famille" – "Oila" semantik maydoniga doir | 354 |
| M.A.Kurbanov | |
| Muloqotda noverbal vositalar yordamida madaniyat, urf-odatlar va adab shakllarining ifoda etilishi | 358 |
| M.M.Kaxarova, Sh.B.Tolipova | |
| Nemis tilida og'zaki nutqni hamkorlik orqali rivojlantiruvchi mashq turlari va ulardan samarali foydalanish | 364 |
| M.Karimov | |
| "O'tkan kunlar" romanidagi o'xshatishning inglizcha tarjimalarda aks etish masalalari | 368 |
| X.P.Муртозов | |
| Вижагиҳои савтий ва услубии ҳодисаи афзоиш дар ашъори намояндагони сабки хурсонии адабиёти тоҷику форс | 374 |
| N.N.Odilova | |
| A comparative analysis of spellonyms in contemporary english and uzbek literature | 384 |
| M.B.Shamsiyeva | |
| Peyzaj matni murakkab sintaktik butunlik sifatida | 388 |
| I.T.Rustamov | |
| Ingliz va o'zbek folklor janr matnlarining semantik maydoni | 392 |
| К.Ю.Феруза | |
| Многоаспектная природа английских и русских провербальных фразеовербализаторов концепта «head/голова/глава» и их лингвостилистические особенности | 396 |
| С.Э.Сайдова | |
| Манзараи этнӣ-диалекталии аҳолии сурхондарёи шарқӣ | 401 |
| G.A.Komilova | |
| Ingliz tilida siyosatchilar nutqida stilistik vositalarning nutq ta'sirchanligini oshirish vositasi sifatida qo'llanilishi | 406 |
| С.Ч.Мачитова | |
| Антрапонимҳо – ифодагари хислатҳои инсон дар ғазалиёти абдураҳмони чомӣ | 410 |
| M.A.Matmusayeva | |
| Maktabgacha ta'lilda o'yinlar- soha terminlari sifatida | 419 |
| Y.Sh.Shuxratova | |
| Sintaktik sathda o'xshatishlarning tabiatiga doir | 423 |
| H.H.Xoldorova | |
| Study of the concept of "Field" in modern linguistics | 426 |
| D.I.Mirzayeva | |
| Contextual-semantic analysis of fixed similes in english | 429 |
| K.T.Israillova | |
| Ijtimoiy tarmoqlar tili va medialingvistika tavsifi | 432 |



**ВИЖАГИҲОИ САВТӢ ВА УСЛУБӢИ ҲОДИСАИ АФЗОИШ ДАР АШ҃ОРИ
НАМОЯНДАГОНИ САБКИ ХУРОСОНӢ АДАБИЁТИ ТОЧИКУ ФОРС**

**TOJIK-FORS ADABIYOTI VAKILLARI XUROSON USLUBIDAGI SHE'RIYATINING
ORTTIRMA FONETIK O'ZGARISHLARNING XUSUSIYATLARI**

**О ФОНЕТИЧЕСКИХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ РОСТА СОБЫТИЯ В
ПОЭЗИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТИЛЯ ХУРАСАНИ**

**ON THE PHONETIC AND STYLISTIC FEATURES OF THE EVENT OF GROWTH IN THE
POETRY OF REPRESENTATIVES OF THE KHORASAN STYLE**

Муртозоев Ҳолмурод Ризоқулович 

Доктори фалсафа (PhD), асистенти кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқӣ
хориҷии ДДС

Аннотатсия

Дар мақола сухан дар бораи вижагиҳои савтӣ ва услубии ҳодисаи афзоиш дар аш҃ори намояндагони сабки хурасонӣ меравад. Азбаски забони тоҷикӣ таърихи тупониро паси сар карда, дар замони Сомониён ба қуллаи баланди инкишофи хӯд расидаваст, аз мутопиаву таҳлили осори ин давр маълум шуд, ки дар аш҃ори намояндагони сабки хурасонӣ ҳодисаи афзоишро ба муҳоҳида расидаву бавзеи он то имрӯз идома дорад. Дар ин осор бештар овозҳои (садонок, ҳамсадо ва ётбарсарҳо) а, о, у, и, ў, ҳ, ё ва гайраҳо афзууда шудааст, ки дар мақола мариди муҳоҳима ва баррасӣ қарор додаем. Ҳодисаи мазкур ҳарчанд бештар хоси имми фонетика аст, аммо, вижагиҳои услубӣ, морфологӣ ва мутаассирии шеъри шоиронро таъмин намудааст. Дар баробари инҳо, бавзе фонемаҳои афзуудашуда воситае шудаанд, ки таъассути онҳо аз оғози забони гӯфтугӯйии умумии тоҷикии дарӣ ва шеваҳои он хабардор мешавем. Ҳамчунин, таъассути ҳодисаи афзоиш ва корбасти он дар шеъри сабки хурасонӣ, шоирон муродиботи савтии бавзе вожаҳоро бунёд намудаанд, ки он бо баракоти аш҃ори эшон то ба имрӯз дар маркиби лугавии забони адабии тоҷикӣ боқӣ мондааст.

Annotatsiya

Maqolada tojik-fors adabiyoti vakillari xuroson uslubidagi she'riyatining orttirma fonetik o'zgarishlarning muhim xususiyatlari yoritilgan. Tojik tili qadim tarixi davralarni boshidan o'tkazib, Somoniylar davrida mukammal shakllanib bolgan. Tojik-fors adabiyoti vakillari xuroson uslubidagi she'riyatining tahil qilish natijasida shu ma'lum bo'ldiki, ushbu uslubidagi she'riyatda orttirma fonetik o'zgarish hodisasiga o'chratgan so'zlarning ba'zisi hozirgi adabiy tojik tilida ham davom etgan. A, o, u, o', y, h, y (ë-yo) kabi harflar ushbu davr she'riyatida ko'proq orttirma fonetik hodisasiga o'chratgan. Orttirma o'zgarishi asosan fonetik hodisa bo'lsa ham, biroq uslub, morfologiya va shoirlar she'riyatining ta'sirchan bo'lismiga ham ta'sir etilgan. Shu bilan birga, orttirma bo'lgan ba'zi harflarning vositasida qadimgi tojikiy-dariy tilining shakllanishi, uning umumiyl uslubining avvalgi holati va ba'zi bir shevalari to'grisida xabardor bo'lamiz. Shularning barobarida, aynan orttirma fonetik hodisasi natijasida, shoirlar tomonidan ba'zi so'zlarning fonetik sinonimlari paydo bo'lgan va xuroson badiliy-ijodiy uslub vakillari she'riyatining fayz-barakati bilan, bugungacha tojik adabiy tilining lugat tarkidida qolgan.

Аннотация

В статье говорится о фонетических и стилистических особенностях события роста в стихотворениях представителей хорасанского стиля. Таджикский язык прошел долгую историю и достиг пика своего развития во времена самонитов. Как стало ясно из прочтения произведений и данного анализа, в стихах представителей хорасанского стиля мы можем наблюдать феномен роста, часть которого продолжается и по сей день. В данной работе добавлены дополнительные буквы (гласные, согласные) букв а, о, и, я, и, ў, ё или и т. д., которые мы проанализировали выше. Хотя это событие более характерно для фонетики, оно обеспечивает стилистические, морфологические и экспрессивные особенности поэзии поэтов. Наряду с этим, некоторые увеличенные фонемы стали средством, с помощью которого мы можем узнать о зарождении общего дари-таджикского разговорного языка и его стилях. Также, благодаря его развитию и использованию в поэзии хорасанского стиля, поэты создали звучные синонимы некоторых слов, которые благодаря их стихам сохранились в лексике таджикского литературного языка до сегодняшнего дня.

Abstract

The article deals with the phonetic and stylistic features of the growth event in the poems of the Khorasan style. The Tajik language has a long history and reached the height of its development in the time of the Samanites. As has become clear from the reading of the works and this analysis, we can observe a phenomenon of growth in the poetry of representatives of the Khorasan style, some of which continues to this day. In these works, the letters a, o, i, ӯ, ё and , y, ў are

TILSHUNOSLIK

or etc., which we have analysed above, have been joined by other letters (vowels, consonants). Although this event is more characteristic of phonetics, it provides stylistic, morphological and expressive features of the poets' poetry. At the same time, some increased phonemes have become a means by which we can learn about the origins of the common Dari-Tajik spoken language and its styles. Also, thanks to the development and use of the Khorasan style in poetry, poets created sonorous synonyms for some words, which, thanks to their poems, have been preserved in the vocabulary of the Tajik literary language to this day.

Калидеожаҳо: сабки хурросонӣ, забони тоҷикӣ, шеър, шоирон, вожа, луғат, маъно, чумла, адабӣ, афзоиш, сода, ҳалқӣ, услуб, ҷонишин, феъл, садонок, ҳамсадо, пешоянӣ, пайвандак, алифи ишбӯъ, алифи зоидӣ, овози миёнҷии ҳамза, вови атф, вови маъдуле, нидо, дӯё, (а, о, у, и, ў, ё, ҳ, ё).

Kalit so'zlar: xurosan badiiy-ijodiy uslub vakillari, orttirma, fonetika, o'zgarish, muhim xususiyatlar, she'r, shoir, ma'no, oddiy, olmosh, fe'l, unli, undosh, old qo'shimcha, bog'lovchi, alifi ishbo', alifi zoida, hamza alomati, atf, vovi ma'dula vovi, savt, duo (а, о, у, и, ў, ҳ, ё (ё-ю)).

Ключевые слова: Хорасанский стиль, таджикский язык, поэзия, поэты, слово, словарь, значение, предложение, литературный, рост, простой, народный, стиль, местоимение, глагол, гласные, согласные, приставки, союзы, алиф ишбы, алифи зоидӣ, средний голос ҳамзы (төёрдый знак), вове атф, вове мадулы, частица, междометие (а, о, у, и, ў, ҳ, ё).

Key words: Khorasan style, Tajik language, poetry, poets, word, dictionary, meaning, sentence, literary, growth, simple, folk, style, pronoun, verb, vowels, consonants, prefixes, conjunctions, alif ishba, alifi zoid, middle voice of hamza (hard sign), vova atf, vova madula, particle, interjection (а, о, у(и), и(и), ў(и), ҳ(и), ё(и)).

САРСУХАН

Асоси вижагиҳои забони ашъори шоирони сабки хурросониро ҳамон вижагиҳои адабӣ ва лингвистӣ ташкил медиҳанд, ки дар оғози бунёди сабки хурросонӣ (осори ҳалқӣ ва нахустин шоирони форсигӯй) ба вучуд омада буданд. Аммо, он вижагиҳо ба таври шахшудамонда ё як қолаб идома накарда, балки рӯз то рӯз ҳам аз ҷиҳати бадей ва ҳам лингвистӣ ва истифодай санъатҳои бадей такмил ёфта, рушд намудааст. Дар ин самт, хидмати шоирони пеш аз Рӯдакӣ – шоирони давраи Тоҳириён Саффориён ва ҳамзамонони Рӯдакӣ, ба мисли Абӯҳафси Суғдӣ, Масъуди Марвазӣ, Сипехрии Бухорӣ, Равнақии Бухорӣ, Аҳмади Бармакӣ, Шаҳиди Балхӣ, Фароловӣ, Шокири Бухорӣ, Ҷуллоби Бухорӣ, Абулҳасани Муродӣ, Абулмуайяди Балхӣ, Тахорӣ, Абӯисҳоқи Ҷӯйборӣ, Абулмасали Бухорӣ, Абулалои Шуштарӣ, Робиа бинти Каъб, Абулҳусайнӣ Хориҷӣ, Сонеи Балхӣ, Балъамӣ, Абӯшакури Балхӣ, Абӯтоҳири Ҳусравонӣ, Иммораи Марвазӣ, Абулаббоси Марвазӣ, Башшори Марғазӣ, Майсаии Ҳаким, Дақикиӣ, Ҳусравии Сарахсӣ, Абулҳасани Оғочӣ, Мунҷики Тирмизӣ, Абулқосими Фирдавсӣ ва даҳҳо шоири нависанда ва таърихнигорони алоҳидаро зикр карда метавон, ки барои бунёди забон ва адабиёти тоҷикӣ дар асрҳои нӯҳу даҳ дар паҳлӯи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ истода, бо забони тоҷикӣ дарӣ афкори андарӣ, таълимӣ ва таърихии худро баён кардаанд.

Сарфакорӣ ва осонбаёни – ду қонуни асосии фонетикии нутқи инсон мебошад. Нутқи инсонро муҳаққиқон ба "ҳалқаҳои занҷир" монанд кардаанд, ки бо ҳам муттасил ва пайваста буда, истеъмоли онҳоро меъёр ва талаботи забон муайян мекунад. Бинобар ақидаи муҳаққиқин, ҳусусиятҳои занҷираи гуфтор иборатанд аз аллитератсия (нагмаи ҳуруф), монандшавӣ, таҳиф, афзоиш, коҳиш, ҷойивазкунӣ, бадалшавӣ ва монанди ҳаминҳо.

Яке аз вижагиҳои асосии услуби нутқи шифоҳию ҳаттии шоирон, ки аз замонҳои пеш маъмул будаву то ба имрӯзҳо идома кардааст, ҳодисаи афзоиш мебошад. Вижагиҳои савтӣ ва услубии ҳодисаи афзоишро дар ашъори намояндагони сабки хурросонӣ мариди таҳлилбаррасӣ қарор гирифтааст.

МЕТОДҲО ВА ТАҲЛИЛИ АДАБИЁТ

Дар сабки ин давра, бештар истифодай "овози миёнҷии ҳамза" [4. 45], ки мутобики алифбои имрӯза ҳарфи ў мегӯем, бисёр корбаст шудааст. Яъне дар вожаҳое, ки ҳичои охир бо садонокҳои о ва ў анҷом мепазирад, овози ў, ки таъриҳан дар таркиби калимаҳо вучуд дошт, гоҳе барқарор ва гоҳе ҳазф мешавад, ки дар илми забоншиносии имрӯза, мансуби ҳодисаҳои фонетикии афзоиш ва коҳиш мебошад.

Ба коре, ки тадбир бояд дар ўй,

Нашояд газоф андар ў кард рӯй. [15. 77]

Оид ба ҳодисаи афзоиши овози миёнҷии ў аз осори Абӯшакури Балхӣ, ки яке аз шоирони барҷастаи адабиёти аҳди Сомониён буда, барои покизабаёни забони тоҷикӣ-форсӣ хизмати босазое кардааст, чанд намуна меорем. Шоирони ин аҳд вожаҳои ўй, сояӣ, ҳумоӣ,

қабой, Худой, орзўй, гулўиро бо илова намудани ҳамсадои й корбаст намуда, ҳам меъёри арўзӣ ва ҳам меъёри забониро устодона адо намудаанд:

Ба даймоҳ ар эдун ки хоҳад Худой,
Бипӯшам ба разм оҳанин қабой. [2. 264]
Бадандеш душман бувад велҷӯй,
Ки то чун ситонад аз ўчизи ўй.
Ҷавон то-ш пирӣ наёяд ба рӯй,
Ҷавонӣ биомурғ наздики ўй.
Зи дидор ҳезад ҳазор орзўй,
Зи чашм аст, гӯянд ражди гулўй. [15. 87-88]

Яке аз вижагиҳои асосии овози миёнчии й ин аст, ки дар баязе маврид афзуда шавад, дар дигар ҳолат аз таркиби ҳамон вожае, ки таърихан ҳамсадои й дошт, коҳиш ёфтааст. Ин ҳодисаро дар осори бокимондаи аксар шоирони ҳамасри Рӯдакӣ дида метавонем. Ин шоирон овози миёнчии й-ро на факат барои ҳалосӣ аз душворталафзӯй, балки барои зебобаёни як навъ ҳулоҳангӣ истифода бурдаанд. Масалан, дар байти поён, ки вожаи сӯй (тараф, самт, ҷониб-Ҳ.М) дар ду ҳолат омадааст:

Нарм-нармак чу арӯсе, ки гаранд омада буд,
Боз он сӯй барандаш, ки аз он сӯ боз о. [2. 195]

Ба фикри мо, шояд ҳамсадои й аз зумраи фонемаҳое бошад, ки дар осори манзуими сабки ҳуресонӣ нисбат ба дигар овозҳо бисёртар барои ҳодисаи афзоиш корбаст шудааст. Дар мисраи аввали байти поёнӣ фонемаи й бар ҷонишини шахси сеюми танҳо (ӯ) ва дар мисраи сонӣ ба вожаи рӯ илова карда шудааст:

Чунон к-ин табъ гардад бод боз ўй,
Ҳамегардад, суи иплат ниҳад рӯй. [2. 226]

Чунонки мебинем, дар ин маврид ҳамсадои й ба қалимаҳо танҳо ба хотири вазну қофия илова карда шудааст, ки инро дар забони наср қариб мушоҳида намекунем.

Дар назм ҳодисаи афзоишро шоирон дар баробари риояти талаботи савтию сабкӣ ва ҳам ба хотири талаботи тобишҳои услубӣ корбаст намудаанд. Чунонки дар байти поёнӣ афзоиши ҳамсадои й ба хотири вазифаи вазни шеърий ва ҳам услубан ба вазифаи пасоянди -ро омадааст:

Зи гӯянда билзир бех дини ўй,
Биёмӯз аз ўроҳу оини ўй. [2. 249]

Дар байти зер ба хотири равонӣ омадааст:

Гиёда бирафтанд то пеши ўй,
Бад-он остона ниҳоданд рӯй. [2. 260]

Дигар афзоиши таърихии ҳарфи в (вови атф ё вови маъдуле) мебошад, ки “дар сабки ҳуресонӣ о талаффуз мешудааст. Дар форсии бостон ҳарфи рабти атф *ita*, дар форсии миёна (пахлавии сосонӣ) *id* буда, дар аввалҳои забони форсии дарӣ, яъне аввалҳои давраи сабки ҳуресонӣ о талаффуз мешудааст” [4. 85]. Мувофиқи имлои имрӯзай забони тоҷикӣ, вови афзояндаро дар доҳили қавсайн менависем. Аз осори мазкур вожаҳое, ки бо афзоиши вови атф дида шуд, аз қабили инҳоянд: солҳ(в)ард, *x*(в)ост, *x*(в)ар, *x*(в)об, *x*(в)оча, *X*(в)оразм ва гайра:

Сард аст рӯзгору дил аз меҳр сард не,
Май солхӯрда бояд, мо солҳ(в)ард не. [2. 86]
Рафт дар тангӣ ба дарё обҳ(в)ост,
Роҳи дур, аз назди мардум дурдаст. [2. 103]
Сияҳкосаву дуну пурҳ(в)ар бувад,
Шутурвор доим ба нишҳ(в)ар бувад. [2. 104]

Афзоиши ин вов, дар алифбои имрӯзай форсӣ низ идома дорад. Масалан, *x*(в)ондан, *X*(в)оразм, *x*(в)оҳар, ...

Дигар яке аз ҳодисаҳои афзоиши фонемаҳо дар осори сабки ҳуресонӣ ин аст, ки агар пеш аз ҷонишини шахси сеюми танҳо – ӯ ва ҷонишинҳои ишоратии он, ин пешоянди ба ояд, байни пешоянд ва ҷонишин ҳамсадои –д- афзуда мешудааст. Намунаашро дар ҷадвал метавон ҷунин нишон дод:

| точкىй | форсай | овонавишти форсай | овонавишти точкىй |
|--------|--------------|-------------------|-------------------|
| ба ў | بە+اۋ=بەو | Bedu | бад-ў |
| ба он | بە+اڭ=بەان | Bedon | бад-он |
| ба ин | بە+ائىن=بەين | Bedin | бад-ин |

Инак, чанд намуна:

Он талху бад-ӯ үмри талх ширин.

Он зарду бад-ү рүй зард хамро. [2. 413]

Агар хохӣ ки хубонро ба рӯи худ ба ҳачр орӣ

Агар ходи, ки хусупро за руй худ за ҳаҷар ори,
Яке рухсори хубатро бад-он хубон баробар бар. [2. 26]

Бал-ин сон хамерафт бо тез хашим

Пур аз хун шуда дип пур аз об чашим [2 268]

Дар луғатҳои тафсирӣ ва андешаи забоншиносии пешиниён ҳодисаи афзоиши д-ро на аз худи он, балки аз алифи пешоянди ба/бо/бе ва талаби алифи ҷонишинҳо медонанд. Чунонки, Ҷалолуддин Ҳусайнӣ Инҷу дар “ойини шашум”-и муқаддимаи “Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ” гуфтааст: “Дар баёни табдили ҳар як аз хуруфи бистучагонга ба ҳарфи дигар. Дар баъзе аз луғот ба ҷиҳати сухулат ва осонии муншиён ва шуаро ҷунин ки табдили “алиф” ба ду ҳарф, яке ба “дол” монанди бо ин – бад-ин, бо он – бад-он...” [17. 170]. Ҳамин маъноро Муҳаммадхусайнӣ Бурхон ҳам дар муқаддимаи “Бурхони Котеъ” зикро кардааст. [Ниг. 11. 24].

Фозиуддин Бодшохи Гозӣ, дар завраки сиву якуми кулзуми ҳафтум (боби ҳафтум)-и фарҳанги “Ҳафт кулзум”, чун Ҳусайнӣ Инҷӯ хабар додааст: “Завраки сиву якум. Дар баёни “алиф”-е, ки бадал аз “дол” гарداد. Аз лафзи бад-ӯ ва бад-ин, ки дар асл ба ӯ ва ба ин бувад, Ҷомӣ гӯяд байт

Бад-ү гүфтээ азиз ин доварий чанд.

Гүнохе на бад-ин хорем мапсанд” [17, 261]

Мувофики нишондоди ин луғатнигорон, пас то ҳадде афзоиши фонемаи д дар мавридиҳои зикршуда, бо алифи чонишинҳо вобаста аст, ки яке аз вижагиҳои хати форсӣ мебошад. Пас аз нигоҳи илми забоншиносии тоҷикии имрӯза метавон чунин ҳулоса кард:

Аслан, дар имлои форсӣ худи чонишни \bar{y} (\bar{y}) (اۋى), ки дар забони тоҷикӣ ба چо вай ҳам меояд, алиф (‘) изофа шуда ва дар чонишнӣ ишоратии ину он (اين) \bar{y} ҳамин ҳолат. Вале мутобики имлои имрӯзai забони тоҷикӣ аз чонишни \bar{y} (اۋى) ва \bar{y} (اين) маҳз алиф коҳиш ёфта шакли \bar{y} (\bar{y}) ва ин-ро гирифтааст. Алиф ва вов (و) танҳо дар хатти форсӣ барои ифодаи чонишни шахси сеюми танҳо (\bar{y}) ва чонишни ишоратии ин меояд. Ҳулоса ин аст, ки то ба имлои имрӯзai забони тоҷикӣ омада расидани таркибҳои бад- \bar{y} , бад-ин, бад-он ду ҳодисаи фонетики – аввал афзоиши д ва баъдтар таҳифи алифу вов аз чонишни \bar{y} (اۋى) ва алиф аз чонишни ишоратии ин (اين)-ро аз сар гузаронидааст.

Ногуфта намонад, ки чунин ҳодисаи фонетикиро мо дар имлои алифбои форсии арабиасос ва криллӣ мушоҳида мекунем. Дар асл, пешоянди ба дар форсии бостон – patiy ва дар форсии миёна шакли *pad* / *bad*-ро дошта, дар давраи нави забон ҳангоми бо ҷонишинҳо омадан шакли қуҳани он баркарор мешавад.

Ба ҳодисай афзоиши осори ин давра метавон “алифи ишбъ” [4. 85] ё “алифи васлӣ”-ро ҳам илова кард. Бинобар нишондоди луғатнигорон, ки аксар дар муқаддимаи фарҳангҳо аз иловай ин фонема ёд кардаанд. Афзоиши ин фонема ба зарурият дар назму наср дида шавад ҳам, аммо асосан хоси назм мебошад ва сабабаш ин ки бо изофай он қолаби шеър ва оҳангриоя мекардаанд. Дар ин ҳолат ҳам гунаи вожаҳо ба амал меомад.

Доир ба вижагиҳои афзудани ин овоз фикрҳои зиёде дар лугатҳо, нахустин осори бахшида ба илми бадеъ ва китобҳои сабкшиносиву рисолаҳои илмӣ гуфтаанд. Аммо, афзоиши “алиф”, ки дар осори тоҷикий – дар матни осори сабки ҳурӯсонӣ ва ғоҳе ҳоло ҳам истифода мешавад, ба тамом иқтибос аз забони арабӣ донистан дуруст нест. Ё “алифи ишбӯъ”-ро аз дигар алифҳое, ки дар назму насли сабки ҳурӯсонӣ итлоқ кардаанд, омехта набояд кард. Дар ин бора фикрҳои мухталиф вучуд дорад. Зиё Қосимӣ, “алифи ишбӯъ”-ро танҳо хоси назм ва ҷои онро охири қалимаҳо дониста, бо маълумоти Шамс Қайси Розӣ иқтифо мекунад. Аммо, дар мисолҳои овардааш, “алифи ишбӯъ” набуда, балки “алифи ниҳо” барои инфодаи бисёр омадааст.

Ба рўзи неки касон гуфт то ту ғам нахўрӣ,
Басо касо, ки ба рўзи ту орзуманд аст. [4. 85]

Мисоли инро дар осори ҳамасрони Рӯдакӣ ҳам дида метавонем:

Басо касо, ки ҷавин нон ҳаменаёбад сер,
Басо касо, ки бара-сту фараҳша бар хонаш. [2. 139]

Алифи ишбӯъ мувофиқи ахбори муқаддимаи луғатҳо, танҳо дар вожаҳое меояд, ки бо овози л (Л-лом) охир пазируфта бошад. “...онро мутакаллимин аз алифи итлоқи арабон гирифтаанд. Чун арабон дар қоғияи камол ва ҷамол ҳар гоҳ вазн иқтизое кунад ва лом дар маҳалли фатҳа бошад, алифе бад-он илҳоқ кунанд ва камоло ва ҷамоло гӯянд...” [11. 27]

Ниҳоят, доир ба фонемаи “алиф” чӣ дар осори сабки ҳурӯсонӣ ва чӣ баъдина, бояд қоиди вижагии ин овозро зикр кард. Ҷои ин овоз аввал, мобайн ва охири қалимаҳо мебошад ва дар ҳар маврид ҳусусиятеро зоҳир мекунад. Алиф аслан ду хел мешавад – аслий ва васлий. Аслий он аст, ки дар ҳуди таркибу соҳти қалима вучӯд дорад, ки ҳазфи он нодуруст мебошад, зеро он ба маъни луғавӣ вобастагӣ дорад: афт, об, амон, андом, алфанд, одоб ва ғайра, ки алифро ҳазф кунем, маъни вожаҳо ҳалал мейёбад. Навъе аз вожаҳо ҳастанд, ки бо таҳфифи алифи аслий маъни онҳо коста намешавад: устухон, стухон, афтон, фитон,... гоҳе, алифи аслии таркиби вожа барои тартиби вазни шеър мумкин аст ба садоноки дигар иваз шавад.

Васлий он аст, ки дар қалимаҳое, ки дар ҳолати холис алиф надоранд, аммо бинобар тақозои мавзуъ, жанр услуб, ба онҳо алифе афзуда мекунанд, ки маъни луғавӣ тағиیر напазируфта, баръакс, оҳангнокӣ ва таъсири сухан бештар мешавад. Ҷои афзоиши онҳо дар қалима – аввал, мобайн ва охир мебошад.

Аз ашъори намояндагони сабки ҳурӯсонӣ оид ба ҳодисаи афзоиши алиф дар аввали вожаҳо, метавон чунин намуна овард: бо / або, бе / абе, бар / абар, бедониш / абедониш, бедод / абедод:

Або, ин ҳама дини дигар ниҳод,
Раҳи бутпарастӣ зи пас барниҳод. [2. 253]
Абар дасти он Бедирафши палид,
Шавад шоҳи озодагон нопадид. [2. 275]

Муқоисаҳо нишон медиҳанд, ки то ҳадде дар ин маврид шакли қадимаи пешоянди бо барқарор шудааст, зеро ин пешоянди дар форсии миёна дар шакли abāg / apāk / abā ҷой доштааст.

Ин ҳодисаро на фақат ҳодисаи фонетикий, балки ҳодисаи сарфӣ (морфологӣ) ҳам донистан метавон, ки пешоянҷо, исмҳо ва феълҳо дар асри даҳ дар қадом шакл корбаст мешудаанд. Ин шаклҳо гунаи овоии вожаҳои имрӯза мебошанд. Афзудани садонок дар аввали ин вожаҳо “дар маъно даҳле надорад ва дар ҳаракат тобеъ мешавад ва ҳарфи сари қалимаро дар сулосӣ ва рубой ва ҳамосӣ”. [17. 258]. Ин ахбори соҳиби “Ҳафт қулзум”, фикрҳои болиро собит мекунад. Дар байти зерин услубан вожаи дониш бо васл ё афзоиши алиф бо пешванди бе-омада ба ҳуҷоҳангӣ ва таъсири сухан мусоидат карда, аз вожаи дониш, ки аз нигоҳи морфологӣ исми маънист, исми шаҳс соҳтааст.

Абедонишон бори ту кай қашанд,
Абедонишон душмани донишанд. [15. 71]

Дар мавриди пешванди абе- меафзоем, ки ин пешванд ҳанӯз дар осори форсии миёна, дар ҳамин шакли abē дида мешавад ва аз ҷумлаи пешвандҳои аслии забони тоҷикий ҳисоб мешавад.

Алифҳо, ки дар мобайн ва охири қалима илҳоқ мешаванд, вобаста ба матн ва услуби сухан тобиши муассири пайдо карда, бештар ҳолати эҳсосӣ, умед ва дуоро ифода мекунанд.

Якум, алифе, ки пеш аз ҳарфи охири вожа афзуда мешавад ва маъни дуои неку бад мекунад. Дар осори сабки ҳурӯсонӣ ин қалимаҳо ба маъни дуо дида шуд: бимонод/бимонад, кунод/кунад, бимирад/бимирад.

Професор М. Қосимова ин ҳодисаро ба сиғаи дуоии феъл вобаста дониста, чунин афзудааст: “Ин сиға ба воситаи илова кардани морфемаи од (оз) ба асоси замони ҳозира феъл соҳта мешавад: аз феъли рафтани=рав+од (оз) =равод (раво)...”

Бимонод то ҷовидон номи ў,
Ҳама меҳттарӣ бод фарҷоми ў. [6. 225]

TILSHUNOSLIK

Ин навъи феълҳои сигаи дуо дар осори назму насрии сабки хуресонӣ бисер дида мешавад:

Даъвати ман бар ту он шуд, к-Эзидат ошиқ кунод,
Бар яке сангидиле номехрубон чун хештан. [12. 30]

Ҳамчунин, садоноки а (алиф)-е, ки дар пасванди вожаҳо (ситамгор/ситамгар, сабуксар/сабуккор//), вожаҳои тақрорӣ ё зарфҳо (даводав, ҳандоҳанд, пешопеш, дӯшодӯш, қашоқаш), ки имрӯз миёнванд гӯем ва дар қалимаҳои мураккаби типи пайваст бо истифода аз муодили он, яъне миёнванди у хеле бисер корбаст менамоем (рафтуомад, омадурафт, ҷустуҷӯ, додугирифт) баринҳоро ном бурда метавон, ки дар забони тоҷикӣ аз асри даҳ маъмул будаанд.

Афзоиши садоноки о дар охири вожаҳо, мисли ҳодисаи алифи васлӣ мебошад. Яъне ин садонокро бо вучуди дар охири вожаҳо илова намудан, маънии луғавии вожа тағиیر наёфта, балки барои ифодаҳои эҳсосӣ, дуо, нидо ва ҳолати ботинии шахсро ифода кардан илова мекунанд.

Аввал, алифи нидо, ки барои ба мухотаб ё ҷамоате муроҷиат кардан, аз он корбаст мекунанд. Аммо, вижагии асосии алифи нидо аз дуо дар ин аст, ки алифи нидо ҳамеша бо исмҳо ояд, алифи дуо танҳо дар охири феълҳо меояд. Мисоли инро ҳанӯз дар осори давраи аввали Ислом ба Ҷаҳони Ҳунар ва умуман нахустин осори ҳалқӣ, ки заминаҳои аввалини сабки хуресонист, дида метавонем:

Шоҳо, Ҳудойгоно,
Баофарин шоҳӣ. [2. 13]

Дар қалимаҳои шоҳ ва ҳудойгон алиф ҳарфи ниҳодт ва шоҳу ҳудойгоно мунодо, яъне ниҳодкардашуда мебошанд.

Бародарони мано, з-ин сипас сияҳ макунед,
Ба мадҳи хочаи Ҳатлон ба ҷашнҳо хома. [2. 445]
Меҳтаро, бор Ҳудоё, малики Бағдодо,
Садаи сию якум бар ту муборак бодо! [2. 194]

Дар байти аввал алифи нидо, ки услубан ба мухотаби шоир нигаронида шудааст, дар охири ҷонишини шахси якуми танҳо – ман+о васл шудааст.

Дар байти сонӣ ду ҳодиса ва ду шакли афзоиши алифро мебинем: дар вожаҳои меҳтаро, Бағдодо, алифи ниҳод буда, дар охири мисраи дуюми феъли бодо алифи дуост. Дар қалимаи Ҳудо+ё алифи зонд мебошад.

Дар байти зерин, ниҳоди эътирозии шоир ифода ёфтааст:
Чаҳоно, ҳамоно фусунию бозӣ,
Ки бар қас напоию бо қас насозӣ. [2. 334]

Шоирон дар ифодаи эҳсосот ё муроҷиату дуо, дар охири феълҳо садоноки о//а-ро афзуза, услуби равону ҳуберо ба кор бастаанд. Ин ҷо ҳам дуои нек ва ҳам дуои бад дар назар аст. Ҷунонки, Муҳаммад Ҳусайнӣ Бурҳон гуфтааст: “Ва дувум алифест, ки ифодаи маънии дуо қунад, аам аз неку бад, ҳамчу байт:

Ҳеч қас бар ҷои ту наншинадо,
Рӯзи шодӣ душманат кам бинадо!” [11. 27]

Пас аз ин маълум мешавад, ки сигаи дуо ё умуман феълҳое, ки ифодаи дуо қунанд, онҳо на ҳама вақт ба воситаи илова кардани пасванди –од (оз) бар асоси ҳозираи феъл соҳта мешаванд, ки профессор Қосимова зикр кардааст [5. 65; 6. 225]. Феълҳои дуо бо афзуздани садоноки о//а (алиф) дар охири феълҳо ҳам соҳта мешаванд, ки байти болӣ исботи ин фикр аст. Ҷунонки аз ин байти маълум шуд, қалима (феъл)-и наншинадо, ки ифодаи дуои нек аст, аз ҷиҳати соҳти морфологӣ вижагиҳои хос дорад, ки метавон ҷунин ташреҳ кард:

Якум, ин феъл аз асоси замони ҳозираи шин мебошад;

Дуюм, барои ифодаи шакли инкории феъли шин, ба он ду пешванди илова шудааст: аввал, ба ҷои пешванди таъқидии би- (биншин) муодили он – ни-ро овардааст: ни+шин=нишин; сониян, барои таъқид ва таъсири сухан, шоир услубан дигарбора пешванди инкории на-ро бар он илова карда, садоноки пешванди таъқидии пеш аз асоси феълро таҳиф кардааст: на+н+шин;

Сеюм, барои изҳори эҳсосот ва дуо бар асоси феъл (шин) бандаки феълии –ад-ро илова кардааст: на+н+шин+ад, ки ин гуна овоии –од (оз) мебошад;

Чаҳорум, гузашта аз инҳо, алифи дуоро меафзояд: на+н+шин+ад+о.

Аз мазмуни мисраи дуюм бармеояд, ки феъли бинадо (бо иловай пасванди –ад ва пасванд ё фонемаи алиф: бин+ад+о) дар ифодаи дуои бад омадааст.

Ғайр аз ифодаи дуо, боз барои ифодаи дилсӯй ва як навъ тасғиру таачҷуб ҳам аз алифи васл истифода менамуданд, ки ҳанӯз аз як байти Абӯҳафси Сүгдӣ маълум аст.

Оҳуи кӯҳӣ дар дашт чӣ гуна давадо,

Чун надорад ёр бе ёр чӣ гуна бувадо. [2. 33]

Дигар алифе, ки “дар мақоми мотам ва мусибату андӯҳ ва ҳасрат ва оҳири алфози навҳа ба кор дароранд.” [17. 260]. Намунаи беҳтарини чунин ифодаҳои мусибату андӯҳ, мотаму сӯѓвориро дар “Гуштоспнома”-и Дақиқӣ ва “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ дида метавонем. Чунонки, Дақиқӣ аз забони Исфандиёр дар сӯѓвории Зарир гуфтааст:

Дареғо гаво, хусраво, меҳтаро!

Набарда саворо! Гузидা гаво! [2. 304]

Дигар дар ифодаи ниҳоди таҳсаний:

Подшоҳо, ба адлу бахшиши ту,

Гашта девори давлатат ҷаблак. [2. 431]

Бигзин малико, бигзин малико,

Пок табъи ту ба сони малако. [2. 196]

Илова бар инҳо, қисми зиёде аз вожаҳо, ки мансуби исму феъл мебошанд, дар осори сабки хурӯсонӣ бо афзоиши садоноки а/о корбаст шудаанд. Услуби нигориши чунин ҷумлаҳо ё мисраъҳои байт ба равонии вазну қофия ва хушоҳангии назм мусоидат кардааст. Мисоли дигар оид ба амалу ҳаракат ва тарзи амал, ки маҳз тавассути афзудани фонемаи о (алиф) сурат гирифтааст:

Меҳмони ту ҳоҳам омадан, ҷонено,

Мутворику зи ҳосидон пинҳоно.

Холӣ кун ҳонаву зи пас меҳмон о,

Бо ман қасро ба ҳона-дар маншоно. [2. 448]

Дар байти зерин бо афзудани садоноки о дар вожаи найсон, ифодаи нисбат (абри найсонӣ)-ро мебинем:

Абр ҷун ту кай аст найсонӣ,

Зарр кай борад абри найсоно. [2. 370]

Дар баязе байтҳо услубан ба вазифаи пасоянди “-ро” омадани садоноки афзудаи о-ро мебинем: камаро яъне камарро / камаратро:

Бар камаргоҳи ту аз қастии ҷавз аст, буто,

Чи қашӣ бехуда қастиву чи банди камаро? [2. 370]

Ҳарчанд таъсири шеваҳоро дар осори сабки хурӯсонӣ муайян кардан басо душвор аст, аммо дар асоси муқоиса бо шеваҳои имрӯза, то ҳадде метавон баъзе вижагиҳои ин осорро баррасӣ намуд. Масалан, афзоиши фонемаи о (алиф) дар оҳири баъзе аз вожаҳо ба хусусияти ҳалқӣ ва забони гуфтугӯй монанд мешавад. Илова ба як байти Абӯҳафси Сүгдӣ, дигар намунаҳо овардан метавонем. Масалан, дар байти зерин, ин хусусият бештар ошкор гаштааст, ки дар ифодаи ҳоҳишӯ умед ва хулоса аз ҳаёт ифода шудааст:

Мард бояд, ки чигарсӯҳта ҳандон бувадо,

Не ҳамоно, ки чунин мард фаровон бувадо. [2. 448]

Дигар сурудаи Фирӯзи Машриқӣ, ки бар ҳавои лаҳҷаи гуфтугӯй мебошад, намуна бар ин фикр шуда метавонад:

Навҳагар карда забон ҷангӣ ҳазин аз ғами гул,

Мӯй бикшодаву бар рӯй занон ноҳуно.

Гаҳ ҷанина ба сӯҷуд афтад аз баҳри дуо,

Гаҳ зи ғам барфиканад як даҳан аз дил ҳуно. [2. 24]

Шодон маро ба ҷашм чунон омад,

Чун баттро тавораву қаҳдоно.

Аз ҳар сӯе фароғ ба ҷони ту,

Баста ях аст пеш чу сандоно.

[2. 196]

Ҳамин тавр, оид ба ифодаи фаъолият ҳам чанд намуна овардан метавон:

Дил бурд, чун бидонист, ки-м кард ношикебо,

Бигрехт, то чунинам девона карду шайдо. [2. 335]

Дигар аз вижагии савтии забони матни осори сабки хурросонӣ корбасти “алифи зонда” аст, ки дар алифбои имрӯза бо ҳарфи ё менависем ва мисоли онро дар ин сурудаи Абулҳасани Оғоҷӣ мебинем:

Агар шаб аз дари шодисту бода хусравиё,

Маро нишот заиф асту дарди дил қавиё.

Шабо, падид наёяд ҳаме каронаи ту,

Бародари ғаму тимори ман магар тувиё?

Санои Ҳаррон некӯ ба сар тавонам бурд,

Ҳар он гаҳе ки ту ташбиби шеъри ман бувиё. [2. 386]

МУҲОКИМА ВА НАТИЧАҲО

Аз нигоҳи илми имрӯзai савтиёт ба ҳодисаи афзоиши фонемаҳо дар осори шоирони сабки хурросонӣ назар қунем, метавон ҷунин натиҷагири намоем. Дар забон қалимаҳо ҳастанд, ки ҳатто барои соҳибони забон талаффузашон душвор аст. Аз ин рӯ, дар ин ҳолат, баръакси ҳодисаи коҳиш дар вожаҳои душворталаффуз фонемаэро илова мекунанд, ки дар илми забоншиносӣ афзоиш мегӯянд. Шоирон нафақат барои осонбаёни, балки барои мувоғиқ гардонидани талаботи вазни шеър аз ин қоиди савтий корбаст менамоянд. [14. 72]

Оид ба ҳодисаи афзоиш ва навъу ғурӯҳҳои он савтиётшиносӣ тоҷик Т.Хаскашев маълумоти нисбатан мукаммал додааст. Бинобар нишондоди ин муҳакқиқ, афзоиши фонемаҳо ду навъ – таъриҳӣ ва мусоир мешавад. Навъи қалимаҳои ба ҳодисаи афзоиши таъриҳӣ ифодашуда, ҳамон вожаҳоенанд, ки дар марҳилаҳои аввали таъриҳии забон бо дигар шакл ифода шуда, сониян аз тарафи соҳибзабонҳо ба таври илова намудани ягон фонема дар шакли афзоиш омадаанд: шаҳрӯ́шҳарӣ, мардкор||мардикор, қалимаҳои таъриҳан афзоишёфта мебошанд, ки садонокҳои и ва о дар байни се ҳамсадои дар ҳамнишинӣ омада илова карда шудааст, ки ҳатто нормаи забони адабии имрӯза ҳолати афзуудашдаашро қабул кардааст. Ба ин осори бозмондаи шоирони сабки хурросонӣ далел шуда метавонад, ки вожаҳои шаҳриёру Исфандиёр-ро бештар дар шакли аввалааш – шаҳрӯ́ ва Исфандӣ мушоҳида кардем:

Бӯстонафрӯз, тобон дар миёни бӯстон,

Ҳамчу ҳунолуда дар ҳайҷо синони шаҳрӯ́. [2. 35]

Ҳам он гаҳ чу гуфт ин сухан шаҳрӯ́,

Зарери сипаҳдору Исфандӣ. [2. 263]

Тавассути ҳодисаи афзоиш шоирон як навъ ғунаи синоними фонетикии қалимаҳоро ба қисмати луғавии забонамон дохил намудаанд, ки вожаи оҳанӣ=оҳанин намунаи он буда, аз нигоҳи морфологӣ сифати нисбӣ мебошад:

Ба даймоҳ ар эдун ки ҳоҳад Ҳудой,

Бипӯшам ба разм оҳанин қабой. [2. 264]

Ҳодисаи афзоиш дар забони мусоир дар ҷараёни нутқ мушоҳида мешавад. Дар ин навъи афзоиш баръакси афзоиши таъриҳӣ овози афзууда (иловашуда) ҳанӯз дар байни фонемаҳо ҷои устувор надорад, вале бо мурури замон устуворӣ пайдо мекунад. Қалимаҳои ҳавоӣ||ҳавоӣ, биноӣ||биноӣ, ҷоҷӯй намунаи ин ҳодисаи савтий мебошанд [16. 105].

Гоҳе дар вақти чида шуда омадани қалимаҳо пасванди ву||ю ба вазифаи пайвандак афзууда мешавад, ҷунонки дар ин байти Абӯтоҳири Ҳусравонӣ:

Вафову мардумӣ имрӯз қун, ки дастрас аст,

Бувад, ки ин ҳолро фардо завол бувад.

Ё дар ин байти Майсарии Ҳаким:

Ки бигзинам шаҳе донову бедор,

Ки ҳаст ин хуб донишро харидор.

Афзоиш ҳам дар ғурӯҳи ҳамсадоҳо ва ҳам садонокҳо воқеъ мегардад. Ба қалимаҳо вақте садонок афзууда мешавад, ки дар таркиби он вожа ҳамсадоҳо дар ҳамнишинӣ

омада бошанд, масалан, шаҳрёп (хрй), соҳтмон (хтм), мардкор (рдк); (шаҳриёр, соҳтумон, мардикор). Афзоиши ҳамсадо баръакси ҳодисаи афзоиши садонок аст, яъне дар байни ҳамнишиниҳо садонокҳо ба амал меояд, масалан, ҳавой(ои), ёбай (ои), чои (ои); (ҳавоий, ёбайи, чои (кор). Бисёр фонемаҳо дар забони назм вобаста ба талаботи арӯз афзуда шуданашон мумкин аст, ки дар поён ба оварди намунаҳо нишон хоҳем дод.

Дар байти поён, садоноки и дар вожаи мурд илова шудааст:

З-ин аст меҳри ман ба май сурх-бар, к-аз ў,

Шуд ҳуррами падиду руҳи ғам бипажмурид. [2. 218]

Гоҳе дар як вожа ду фонема афзуда шудааст, масалан, афзоиши ҳамсадои ҳ ва садоноки у дар вожаи Зардушт:

Ҳучастанаю номи ў Зардуҳушт,

Ки Оҳармани бадкунишро бикушт. [2. 249]

Дар забони осори манзум вожаҳо шакли ҷамъбандие мегиранд, ки он аз ҷамъбандии осори мансур як дараҷа фарқ дорад. Дар наср, одатан пасвандҳои ҷамъбандии -ҳо, -он (тоҷикӣ, ўзбекӣ, туркӣ; тоҷикон, ўзбекон, туркон)-ро корбаст менамоем, аммо дар назм туфайли ҳодисаи афзоиш ин суффиксҳо шакли фонетикии -ён-ро мегиранд:

Дирафши фурӯзандай ковиён,

Бияфканд ба шонанд эрониён. [2. 273]

Ба пеши сафи чиниён истод,

Худованди додорро кард ёд. [2. 285]

ХУЛОСА

1. Хулоса, ҳодисаҳои савтии забони осори манзуми сабки ҳурсониро омӯхта, ба ин натиҷа расидан мумкин аст, ки вожаҳое, ки ба ин ҳодисаи забонӣ дучор шудаанд, дар натиҷа, як варианти фонетикии вожаҳоро дар забон ба вуҷуд овардаанд ва гуруҳе аз онҳо то ба имрӯз идома кардааст.

2. Нахустин шоирони порсигӯй бо корбасти ҳодисаи афзоиш (хусусан, афзоиши а, о ва й) равонӣ ва оҳанги шеъри ҳудро ҳуб таъмин намудаанд, ки дар ин таҳлил баррасӣ шуд.

3. Дар баробари инҳо, он чӣ дар ин осор бештар мушоҳида мешавад, ҳодисаи афзоиши алиф (а/о) мебошад, ки дар баробари адо намудани ҳурсоҳангӣ, ҳамчунон ифодаи дуо, корбасти он дар сигаи дуоии феълҳо, умед, ҳоҳишу ният, дилсӯзӣ, тасғир баринҳоро ифода намудааст. Маҳз ана ҳамин ҳодиса яке аз вижагиҳои асосии савтии ва услубии ашъори намояндагони сабки ҳурсонӣ мебошад.

4. Дар адои ҳамаи ин масъулияти, хизмати шоирони адабиёти тоҷику форс, ки онҳо нафақат шеърияту адабиёти аҳлоқиву бадеиамонро баланд бардоштанд, балки забони миллиамонро серчило намуда, таркиби луғавиашро ғани гардонидаанд, бузург аст.

АДАБИЁТ

1. Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ (дар таҳти таҳрири Абдулғанӣ Мирзоев). – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1958. –407 с.
2. Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ (Таҳияи матн ва луғату тавзехот аз Ҳудой Шарифов ва Абдушукур Абдусатторов) // Ахтарони адаб, ҷилди 2. –Душанбе: Адид, 2007. –480 с.
3. Доңишномаи Рӯдакӣ. – Душанбе, ҷилди 1. – 2008. –592 с.
4. Қосимӣ, З. Сабки адабӣ аз дидгоҳи забоншиносӣ / З. Қосимӣ, – Техрон, интишороти Амири Кабир – 2014. –277 с.
5. Қосимова, М. Н. Муҳтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии пешини тоҷик / М. Н. Қосимова. – Душанбе, 2003. –113 с.
6. Қосимова, М. Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои 9-10). Ҷилди 1 / М. Н. Қосимова. –Душанбе, 2012. – 568 с.
7. Маликушшуро Баҳор. Сабкшиносӣ ё таърихи татавvuри насрӣ форсӣ / Баҳор Маликушшуро. – Душанбе: Буҳоро, 2012. –570 с.
8. Муртозоев, Ҳ. Вижагиҳои ифодаи ҳурсоҳангӣ дар ашъори шоирони сабки ҳурсонӣ / Ҳ. Муртозоев // Паёми ДМТ, № 1. – Душанбе, 2020. –С. 184-188.
9. Муҳторӣ, Қ. Ҳусусиятҳои луғавилю услубии ашъори Рӯдакӣ / Қ. Муҳторӣ. –Душанбе: Деваштич, 2006. – 130 с.
10. Муҳторов, З. М. Таърихи забони тоҷикӣ / З. М. Муҳторов. –Душанбе: Ҳумо, 2003. –152 с.
11. Муҳаммадхусайнӣ, Бурҳон. Бурҳон қотеъ / Бурҳон Муҳаммадхусайнӣ. –Душанбе: Адид, ҷилди 1, 1993. –416 с.

TILSHUNOSLIK

12. Робиаи Балхӣ. ... Дарёи каронанопадид (маҷмӯаи ашъори бокимондаи Робиаи Балхӣ) (Тахиягарон, муаллифони сарсухан ва муҳаррирони масъул: Анзурати Маликзод, Шамсиддин Муҳаммадиев). – Душанбе: ТҶБ “Истиқбол”, 2010. –80 с.
13. Саймиддинов, Д. Вожашиносии забони форсии миёна / Д. Саймиддинов. – Душанбе, Пайванд, 2001. – 310 с.
14. Саломов, М. Вижагиҳои савтӣ, маънай ва маҷозиу фразеологии забони шеъри тоҷикӣ / М. Саломов. – Душанбе: Пойтаҳт, 2017. –266 с.
15. Холиқзода, Ш. Абӯшакури Балхӣ ва осори ў / Ш. Холиқзода. – Душанбе, 2013. –112 с.
16. Ҳаскашев, Т. Н. Фонетикаи забони адабии тоҷик / Т. Н. Ҳаскашев. –Душанбе: Маориф, 1989. –407 с.
17. Ҳочаев, Д. Донишномаи мухтасари таърихи афкори забоншиносии тоҷик / Д. Ҳочаев. –Душанбе, 2017. –303 с.
18. Шамисо, С. Сабкшиносии шеър / С. Шамисо, чори нӯҳум, –Техрон, интишороти Фирдавс, 1382, – 323 с.